

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Шарипов Сафарбой Муродалиевич дар мавзӯи «Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағйирёбии гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо.

### Мубрамияти мазӯъ

Диссертатсия ба тадқики гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши системаҳои ду ва секомпонентай дуда, нанонайчаҳои карбонӣ (наноандозадор), метилбутилкетони моеъ ва газмонанд дар ҳудуди васеъи ҳарорат ва фишор бахшида шудааст.

Гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши маводи кории системаҳои дорои ду ва зиёда компонента дар доираи васеи тағйирёбии параметрҳои ҳолат, аз ҷумла фазаи гузариш, щангоми ҳисобкуниҳои муҳандисӣ оид ба такмили равандҳои гармимубодилакунӣ муҳим мебошанд.

Истифодабарии қиматҳои тақрибии гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши маводи корӣ дар ҳисобкунии муҳандисӣ метавонад сабаби исрофи барзиёди металл дар дастгоҳҳои гармимубодилакунанда ва паст шудани нишондиҳандаҳои техникӣ-иқтисодии онҳо гардад. Қиматҳои аниқи гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши системаҳои ду ва секомпонентай дуда, нанонайчаҳои карбонӣ (наноандозадор), метилбутилкетони моеъ ва газмонанд дар ҳудуди васеъи ҳарорат ва фишор, ки муаллиф пешниҳод менамояд, имконият медиҳанд, ки ҳисобкуниҳои аниқ гузаронида шаванд.

Вобаста ба гуфтаҳои боло, диссертатсияи Шарипов Сафарбой Муродалиевич дар мавзӯи «Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағйирёбии гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» актуалий (мубрам) мебошад.

### Дараҷаи асосноккунии муқаррароти илмӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда

Дараҷаи асосноккунии муқаррароти илмӣ, ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда аз пайдарпаии мантиқии тадқиқот бармеояд. Муаллиф таъсири нанозаррачаҳо, яъне дуда ва нанонайчаҳои карбониро ба тағйирёбии гармиғузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат тадқиқ намуда, натиҷаҳои онро таҳлил ва коркард намуда, муодилаҳои эмпирикӣ пешниҳод намудааст. Ҳулосаҳои муаллиф пешниҳод намуда ба вазифаҳои гузашташуда асосан мувоғиқ мебошанд. Муқаррароти илмии дар диссертатсия баёнгашта асоснок мебошанд.

Эътиmodнокии натиҷаҳои тадқиқот бо истифодаи таҷҳизоти ченкунанда бо натиҷаҳои баланди тақроршавандай ченкунӣ, тасдиқ ва санҷидашуда, мувоғиқ кардани натиҷаҳои мазкур бо маълумоти адабиётӣ, ки дар натиҷаи тадқиқоти мустакил бо истифода аз усуљҳои дигари физикӣ-

химиявии, ба даст оварда шудаанд, таъмини пурраи метрологии дастгоҳҳои ченкунанда, истифодаи дурусти назарияи ченкунӣ ва назарияи хатогиҳо, бо истифода аз асбобҳо ва дастгоҳҳои стандартии сабитшуда; такроршавандагии натиҷаҳои бадастомада, мувофиқатии қаноатбахши байни натиҷаҳои ченкардашуда гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиш бо маълумоти ҳисобкардашуда таъмин карда мешаванд. Истифодаи амсилаи математикии равандҳои физикиӣ ва аппарати математикии сабитшуда барои ҳалли аддии муодилаҳои дифференсиалии гармигузаронӣ ва массагузаронӣ, аз ҷумла модели Максвелл, Тейт (гармигузаронӣ), Дулнев (гармигузаронӣ), коркарди натиҷаҳо дар барномаи Microsoft Excel имконият медиҳанд, ки натиҷаҳои тадқиқот асоснокшуда ҳисоб карда шаванд.

Асосноккунии хуносаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда бо апробатсия (интишорот) дар конференсияҳои илмию-техникии байнамиллалӣ ва ҷумҳурияйӣ исбот ёфтаанд. Доир ба натиҷаҳои тадқиқот 23-мақола, аз ҷумла 6-мақола дар маҷаллаҳои аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда, 1 патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 17 мавод дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байнамиллалӣ ба нашр расидаанд.

### **Навғонии тадқиқот ва натиҷаҳои бадастомада**

Навғонииҳои илмии тадқиқот инҳо мебошанд:

– дар қисми истифодаи усулҳо, усули ҳисобкуни коэффициентҳои вобастагиҳои аппроксиматсионӣ барои маҳлулҳои тадқиқотӣ таҳия ва истифода шудаанд;

– дар қисми ченкунӣ, дастгоҳҳои таҷрибавӣ барои чен кардани гармигузаронӣ ва гармиғунҷоши моеъҳо ва буғи онҳо (усули ноқили тафсон) барои наномоеъҳои тадқиқотии системаҳои моеъҳои органикӣ бо дарназардошти таъсири нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза истифода шудаанд;

– дар қисми тадқиқи таҷрибавӣ, маълумоти таҷрибавӣ оид ба коэффициенти гармигузаронӣ ва гармиғунҷоши маҳлулҳои тадқиқотӣ (метилбутилкетон бо концентратсияҳои нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа ба даст оварда шудаанд;

– дар қисми коркарди натиҷаҳо вобастагии коэффициенти гармигузаронӣ дар речай ҳаракати ламинарӣ ва турбулентии моеъҳои обьектҳои тадқиқотӣ аз параметрҳои ҳолат муайян карда шудаанд.

Ба ҳимоя муқаррароти зерин пешниҳод шудаанд:

– усулҳои ҳисобкуни гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиш дар параметрҳои васеъи ҳолат (муодилаи ҳолати намуди Тейт) барои моеъҳо ва таҳлили равандҳои гармиинтиқолдигӣ дар обьектҳои тадқиқотӣ;

– вобастагиҳои аппроксиматсионӣ ва муодилаи ҳолат (дар намуди мудолилаи Тейт) барои ҳисоб намудани ҳосиятҳои калорикӣ системаҳои моеъҳои органикӣ + нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза дар ҳудуди васеъи ҳарорат ва фишор;

– вариантҳои нави таҷхизотҳои ченкунанда ва асоси имкониятҳои татбиқи онҳо барои тадқиқи коэффициенти гармигузаронии маҳлулҳо (коллоидӣ) вобаста аз ҳарорат ва фишор бо дарназардошти ҳудуди бӯҳронии параметрҳои ҳолат ( $T=290\text{-}640$  К ва  $P=39,24$  МПа);

– маълумоти ҳисобкардашуда оид ба ҳосиятҳои гармофизикии маҳлулҳо (коэффициенти гармигузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ) дар ҳудуди  $T=(290\text{-}640)$  К,  $P=(0,101\text{-}39,24)$  МПа ва концентратсияҳои нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза.

### **Аҳамияти натиҷаҳои тадқиқот барои илм ва амалия**

Натиҷаҳои тадқиқот аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доранд. Ҷадвалҳои муғассал оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маводи аз ҷиҳати техникӣ муҳимми маҳлулҳои метилбутилкетон+нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда дар ҳудудҳои васеъи ҳарорат (290-640 К) ва фишор (0,101-39,24 МПа) бо назардошти ҳудуди бӯҳронӣ тартиб дода шудааст, ки ташкилотҳои лоиҳакаши метавонанд дар равандҳои технологӣ, аз ҷумла дар энергетикаи гармо ва мошинсозӣ истифода баранд.

Дастгоҳи таҷрибавии такмилёфта (бо усули ноқили тафсон) метавонад барои ченкуни таъчилии гармигузаронӣ истифода бурда шавад. Бо истифода аз дастгоҳҳои таҷрибавии такмилдлодашуда бонки бузургиҳои гармофизикии пайастагиҳои химиявӣ бо маълумоти нав пур карда шуданд.

Натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маҳлулҳо (метилбутилкетон+нанозарраҳо) вобаста ба ҳарорат, фишор ва концентратсияҳои нанозарраҳо дар Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҳисобкуниҳои амсилаи реакторҳо ва равандҳои технологӣ татбиқ ёфтаанд, бузургиҳои таҷрибавӣ бошад ҳамчун маълумот истифода бурда шудааст. Таҷхизоти соҳташуда барои ҷен кардани гармиғунҷоиши ва гармигузарони дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ (бо нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза) дар озмоишгоҳҳои таълимӣ ва илмии кафедраи «Техника ва энергетикаи гармо»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, Донишгоҳи давлатии Ҷоҳтар ба номи Носири Ҳусрав, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ омӯзгорон ҳангоми иҷроқунии рисолаҳои илмӣ ва донишҷӯён ҳангоми иҷро намудани корҳои дипломӣ, лоиҳаҳои курсӣ, корҳои курсӣ ва озмоишӣ истифода карда мешаванд, ки вобаста ба инҳо санадҳои татбиқ пешниҳод карда шудааст.

Пешгӯии қиматҳои гармигузаронии маҳлулҳои коллоидии омӯхташуда дар асоси назарияҳои Максвелл ва Г.Н. Дулнев ва соҳтори молекулавии онҳо аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шудааст.

Маълумот оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши системоҳои моеъ ва газии ду-ва сетаркибаи ба даст омада метавонанд барои ҳисобкуниҳои муҳандисӣ, тартиб додани амсилаҳои физикий ва математикий, инҷунин барои интиҳоби речаҳои кори механизмҳо ва таҷхизоти гуногуни гармотехникӣ истифода бурда шаванд.

Усули муайянкуни таъсири нанозарраҳо бо усули профессор В.А. Алтунинро истифода бурда, саҳми нанозарраҳо барои баланд бардоштани

гармигузаронии самаранок вобаста ба ҳарорат, фишор ва концентратсияҳои гуногуни нанопуркунандаҳо муайян карда шудаанд.

Дар асоси маълумот оид ба гармигузаронии маҳлулҳои тадқиқотии моеъ ва ҳолати газӣ вобаста ба ҳарорат, фишор ва концентратсияи һанозарраҳо муодилаҳои эмпирикӣ ҳосил карда шудааст.

### **Баҳодиҳии мундариҷаи диссертатсия ва анҷомёбии он**

Диссертатсияи Шарипов С.М. аз муқаддима, шарҳи адабиёт, чор боб, рӯйхати адабиёт ва замима иборат мебошад. Кор дар 144 саҳифаи чопи компьютерӣ таҳия шуда, 19 ҷадвал, 48 расм ва рӯйхати адабиёт иборат аз 135 номгӯй ва 14 саҳифаи замима иборат аст.

Дар муқаддима ва тавсифи умумии рисола мубрамият, масъалагузорӣ, мақсади кор, навгониҳои илмӣ, татбиқи амалии натиҷаҳои тадқиқот, инчунин саҳми шахсии муаллиф нишон дода шудаанд.

Дар боби якум (шарҳи адабиёт) ҳосиятҳои маълуми метилбутилкетони моеъ ва газӣ, нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза, инчунин масъалагузории тадқиқот оварда шудааст.

Дар боби дуюм (дастгоҳҳои таҷрибавӣ) тавсифот ва тарҳи дастгоҳҳои таҷрибавӣ барои ҷенқунии гармигузаронӣ вобаста ба параметрҳои васеъи ҳолат, инчунин баҳодиҳии ҳатогии маълумоти таҷрибавӣ оварда шудааст.

Боби сеюм ба тадқиқи таҷрибавии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси моддаҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун баҳшида шудааст. Дар ин боб натиҷаҳои дар дастгоҳҳои таҷрибавӣ бо усули реҷаи гармиғунҷии мунтазами навъи якум ва дуюм ва усули ноқили тафсон оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши системаҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун ҷенкардашуда оварда шудаанд.

Боби ҷорум ба таҳлил ва коркарди маълумоти таҷрибавӣ оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси наномоеъҳои тадқиқотӣ баҳшида шудааст. Вобастагиҳои аппроксиматсионии объектҳои тадқиқотӣ дар ҳудудҳои васеъи ҳарорат ва фишор, инчунин натиҷаҳои ҳисобкунии коэффициентҳои онҳо пешниҳод шудаанд.

Бобҳо бо забои илмӣ навишта шуда, мавод мантиқӣ, муфассал ва фахмо таҳия шудааст.

Дар охир ҳулосаҳо оварда шудаанд, ки ба вазифаҳои гузашташуда дар умум мувоғиқ мебошанд.

Тавсияҳои амалӣ асоснок мебошанд ва аз натиҷаҳои кор бармеоянд.

Рӯйхати адабиёт васеъ буда 135 номгӯйро дар бар мегирад, ки аз онҳо 23 адад интишороти муаллиф мебошад.

Дар замима ҷадвалҳои муфассали муқоисаи натиҷаҳои таҷрибавӣ бо натиҷаҳои ҳисобкунии вобастагиҳои аппроксиматсионии муаллиф пешниҳод намуда оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси наномоеъҳо вобаста аз ҳарорат ва фишор, муълумоти баҳодиҳии миқдории ҳатогии ҷенқунии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси наномоеъҳои тадқиқотӣ, санадҳои татбиқ оварда шудаанд.

Дар умум диссертатсияи Шарипов С.М. тадқиқоти илмии анҷомёфта мебошад.

### **Мувофиқат ба шиносномаи ихтисос**

Мазмуни рисола аз руйи бандҳои шиносномаи ихтисос: банди 1) тадқиқоти таҷрибавӣ оид ба хосиятҳои термодинамикӣ ва гузаронандагии моддаҳои тоза ва омехтаҳои онҳо дар ҳудудҳои васеъи параметрҳои ҳолат: банди 6) тадқиқоти таҷрибавӣ, амалисозии физикӣ ва аддии равандҳои интиқоли масса, импулс ва энергия дар системаҳои бисёрфаза ва ҳангоми табдилоти фазавӣ; банди 7) тадқиқоти таҷрибавӣ ва назариявии равандҳои интиқоли гармӣ ва масса дар омехтаҳои бинарӣ ва бисёркомпонентаи моддаҳо ва банди 9) тадқиқоти таҷрибавӣ ва назариявии хосиятҳои гармофизикии термодинамикии наноматериалҳо ба шиносномаи ихтисоси илмии 01.04.14- физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо мувофиқат менамояд.

### **Мувафаққият ва камбузидҳои диссертатсия**

Мувафаққияти диссертатсия – ин пешниҳоди дастгоҳ барои бо таври автоматӣ муайян кардани гармигузаронии ҷисмҳои саҳт (Патенти ҳурди №ТJ 1185., аз 3.05.2021. 5с), пешниҳоди вариантҳои нави таҷҳизотҳои ҷенкунанда ва асоси имкониятҳои татбиқи онҳо барои тадқиқи коэффициенти гармигузаронии маводи тадқиқшаванда вобаста аз ҳарорат, фишор бо дарназардошти ҳудуди бӯхронии параметрҳои ҳолат ( $T=290\text{-}640\text{ K}$  ва  $P=39,24\text{ MPa}$ ) ва концентратсияи нанозарраҳо, ҳисобкуни хосиятҳои гармофизикии маҳлулҳо (коэффициенти гармигузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентӣ) дар ҳудуди  $T=(290\text{-}640)\text{K}$ ,  $P=(0,101\text{-}39,24)\text{ MPa}$  ва концентратсияҳои нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза, таҳияи усулҳои ҳисобкуни гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиш дар параметрҳои васеъи ҳолат дар асоси муодилаи ҳолати намуди Тейт, пешниҳоди вобастагиҳои аппроксиматсионӣ ва муодилаи ҳолат (дар намуди мудолилаи Тейт) барои ҳисоб намудани хосиятҳои калорикии системаҳои моеъҳои органикӣ + нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза дар ҳудуди васеъи ҳарорат ва фишор мебошанд.

Автореферати диссертатсияи номзадии Шарипов С.М. ки мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст, матн ва мазмуни асосии рисоларо дар бар мегирад.

Бо вучуди ин муваффакиятҳо кор аз **камбузидҳо** ҳолӣ нест, аз ҷумла:

1) аз диссертатсия ва автореферат маълум нест, ки речай ламинарӣ ва турбулентӣ дар дастгоҳи таҷрибавӣ чи гуна ташкил карда шудааст;

2) миқдори нанонайчаҳои карбонӣ (автореферат, саҳ. 11-12 ва ғайра) бо масса, г оварда шудааст. Миқдори метилбутилкетон номаълум мемонад. Ҳуб мешуд, ки миқдори нанозарраҳо ба воситаи концентратсия, % ё г/л нишон дода мешуд.

3) муаллиф патенти ҳурд гирифтааст, вале истифодааш дар диссертатсия номаълум мемонад.

4) дар диссертатсия ва автореферати омодагашта баъзе хатогиҳои имлой ва техникий дидо мешаванд.

Мулоҳизаҳои баёншуда аҳамияти илмии рисоларо паст намекунанд ва характери тавсиявӣ доранд.

### Хулоса

Аз ҷиҳати ҳаҷм, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ, навоварии натиҷаҳои илмӣ рисолаи ба ҳимоя пешниҳодшудаи Шарипов Сафарбой Муродалиевич дар мавзӯи «Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» кори анҷомёфтai тадқиқотӣ буда, ҳалли нави як масъалаи таъхирнапазир бо пешниҳодҳои нави амалӣ мебошад. Диссертатсия ба талаботи “Меъёрҳои омодасозии диссертатсия”-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 ва аз 26.06.2023, № 295 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он Шарипов Сафарбой Муродалиевич сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯи ихтисоси 01.04.14 - Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо мебошад.

Муқарризи расмӣ,  
Бердиев Асадқул Эгамович  
доктори илмҳои техникий, профессор,  
мудири кафедраи химия ва биология  
Донишгоҳи (Славянин) Россия ва Тоҷикистон

 А.Э. Бердиев

Имзои Бердиев А.Э.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳои ДСРТ,  
д.и.ф., дотсент



 А.А. Раҳимов

## ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба рисолаи илмии Шарипов Сафарбой Муродалиевич дар мавзуи «Таъсири наизаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағйирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси 01.04.14— Физикаи ҳарорат ва назарияи техникии гармо

### Мубрамияти мавзӯъ

Гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши яке аз параметрҳои муҳими назоратшаванд дар равандҳои технологӣ мебошад. Натиҷаи тадқиқи ин бузургихо дар чунин соҳаҳо, мисли энергетика, коркарди нафт, гармитаъминкунӣ, саноати химия истифода карда мешаванд.

Барои такмили равандҳои технологӣ ва таҷхизоти дар он истифодашаванд, ҳисобкуниҳои илмии асосноккардашудаи муҳандисӣ заруранд, ки дар онҳо гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маводи корӣ дар доираи васеи тағйирёбии параметрҳои ҳолат, аз ҷумла гузариши фазавӣ лозим мебошанд. Барои ҳалли муодилаҳои дифференсиалии раванди гармимубодилакунӣ, маълумот оид ба ҳосиятҳои гармофизикӣ, маҳсусан коэффицисиенти гармигузаронӣ, гармиғунҷоиши ҳос вобаста аз ҳарорат, фишор ва тағйирёбии фазаи гузариш, зарур мебошад. Истифодабарии маълумоти ноаниқ метавонад сабаби паст шудани нишондиҳандаҳои техникий-иктисодии лоиҳа гардад.

Объекти тадқиқот метилбутилкетон бо иловай нанозарраҳои дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ мебошад, ки дар як қатор соҳаҳо саноат ва энергетика истифодаи васеъ ёфтаанд.

Дар рисолаи илмии Шарипов Сафарбой Муродалиевич коэффицисиенти гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши ҳоси метилбутилкетон бо концентратсияи нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда вобаста ба ҳарорат, фишор ва концентратсияи нанозарраҳо тадқиқ карда шудааст, ки актуалий мебошад.

### Навгониҳои илмии тадқиқот

Навгониҳои илмии тадқиқот инҳо мебошанд:

- усулҳои ҳисобкуни коэффицисиентҳои вобастагиҳои аппроксиматсионӣ барои маҳлулҳои тадқиқотӣ (коллоидӣ) таҳия карда шуд;
- дастгоҳҳои таҷрибавӣ барои ҷен кардани гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши моеъҳо ва буғи онҳо (усули ноқили тафсон) барои наномоеъҳои тадқиқотии системаҳои моеъҳои органикӣ+бо дарназардошти таъсири нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза таҳия карда шуд;
- маълумоти таҷрибавӣ оид ба коэффицисиенти гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши маҳлулҳои тадқиқотӣ (то 2 г, нанонайчаҳои карбонӣ ва дудаи наноандоза) дар ҳудуди ҳароратҳои (290-640) К ва фишорҳои (0,101-39,24) МПа ба даст оварда шудааст;
- вобастагиҳои аппроксиматсионии  $\lambda - P - T - m$ -ро тавсифдиҳанда ба даст оварда шуд. Бо ёрии вобастагиҳои аппроксиматсионии ба даст оварда шуда барои маҳлулҳои тадқиқотӣ дар ҳарорат ва фишорҳои гуногун бо дарназардошти ҳудудҳои буҳронӣ тавсиф дода шудааст;

– вобастагии коэффиценти гармигузаронӣ дар речай ламинарӣ ва турбулентии моеъҳои объектҳои тадқиқотӣ (коллоидӣ) дар ҳудудҳои васеъи параметрҳои ҳолат ( $T=(290-640)K$ ,  $P =(0,101-39,24$  МПа)) муайян карда шудааст.

### **Аҳамияти амалий ва назариявии кор**

Аҳамияти назариявии кор инҳо мебошанд:

- пешгуии гармигузаронӣ (назарияҳои Максвелл ва Г.Н. Дулнев)-и маҳлулҳои коллоидӣ омухташуда дар асоси соҳтори молекулавии онҳо аз ҷиҳати назариявӣ асоснок карда шуд.

- маълумот оид ба гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши системаҳои моеъ ва газмонанди ду - ва сетаркибаи ба даст омада метавонанд барои ҳисобкуниҳои муҳандисӣ, тартиб додани амсилаи физикӣ ва математикӣ, инчунин барои интиҳои речрои кори механизмҳо ва таҷҳизотҳои гуногун истифода бурда шаванд;

- усули муайянкунии таъсири нанозаррачаҳоро (усули профессор В.А.-Алтунин ва дигарон) истифода бурда, саҳми нанозаррачаҳоро барои баланд бардоштани гузаронандагии самаранокӣ дар ҳарорат, фишор ва концентратсияҳои гуногуни нанопуркунандаҳо (наноҳокай дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ) вобаста аз ҳарорат (290 – 640)К ва фишорҳои (0,101 – 39,24) МПа, муайян карда шудааст;

- дар асоси маълумот оид ба гармигузаронии маҳлулҳои тадқиқотии газмонанд ва моеъ дар ҳароратҳо ва фишорҳои гуногун муодилаҳои эмпирӣ ҳосил карда шуд (барои фишор ва ҳароратҳои баланд). Аввалин маротиба барои синфи мазкури наномоеъҳо муодилаи намуди Тейт ва М.М. Сафаров истифода бурда шуд, ки коэффицентҳои аддии ин вобастагиҳои аппроксиматсионӣ ба даст оварда шудааст;

- усули муайянкунии таъсири нанозаррачаҳоро (усули профессор В.А.-Алтунин ва дигарон) истифода бурда, саҳми нанозаррачаҳоро барои баланд бардоштани гузаронандагии самаранокӣ дар ҳарорат, фишор ва концентратсияҳои гуногуни нанопуркунандаҳо (наноҳокай дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ) вобаста аз ҳарорат (290 – 640)К ва фишорҳои (0,101 – 39,24) МПа, муайян карда шудааст.

- дар асоси маълумот оид ба гармигузаронии маҳлулҳои тадқиқотии газмонанд ва моеъ дар ҳароратҳо ва фишорҳои гуногун муодилаҳои эмпирӣ ҳосил карда шудаанд. Аввалин маротиба барои синфи мазкури наномоеъҳо муодилаи намуди Тейт истифода бурда шуда, коэффицентҳои аддии ин вобастагиҳои аппроксиматсионӣ ба даст оварда шудааст.

Аҳамияти амалии кор инҳо мебошанд:

- дастгоҳи соҳташуда барои чен кардан гармигузаронии (усули ноқили тафсон) маҳлулҳои системаи метилбутилкетон, дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Донишгоҳи давлатии омузгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимиӣ ва Пажуҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии саноати Вазорати саноат ва технологияи

navи Чумхурии Тоҷикистон татбиқ шудаанд, ки санадҳои татбиқ исбот менамоянд.

- ҷадвалҳои муфассали гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон+нанонайчаҳои карбонӣ ва дуда дар ҳудудҳои васеъи ҳароратҳои (290-640 К) ва фишорҳои (0,101-39,24 МПа) бо дарназардошти ҳудуди буҳронӣ тартиб дода шудаанд, ки метавонанд ташкилотҳои лоиҳакашӣ дар равандҳои гуногуни технологӣ, дар энергетикаи гармо ва мошинсозӣ истифода баранд.

9. Дастроҳи соҳташуда барои чен кардани гармигузаронии (усули ноқили тафсон) маҳлулҳои системаи метилбутилкетон, дуда ва нанонайчаҳои карбонӣ дар Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав ихтисоси физика, дар Донишгоҳи давлатии омузгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими барои ихтисоси «Энергетикаи ҳароратӣ ва истгоҳҳои барқӣ ҳароратӣ», инчунин дар Пажуҳишгоҳи илмӣ - тадқиқотии саноати Вазорати саноат ва технологияи нави Чумхурии Тоҷикистон ва ғайраҳо истифода бурда мешаванд (санадҳои татбиқ пешниҳод карда мешавад).

### **Дараҷаи дурустӣ ва баррасии натиҷаҳои диссертатсия**

Кори пешниҳодшуда аз рӯи мазмун, мундариҷа, мақсади кор, методҳои истифодашуда, натиҷаҳои тадқиқот ва соҳаҳои тадбиқ ба ихтисоси 01.04.14-Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо, мувофиқат менамояд. Қайд кардан лозим аст, ки рисолаи пешниҳодшуда ба забони давлатӣ омода гардида, он ба ҳамаи меъёрҳои қабулшудаи КОА-и назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад.

Натиҷаҳои асосии рисолаи илмӣ дар форумҳо, конфронсҳо, симпозиумҳо ва ҷаласаҳои илмӣ муҳокима карда шудаанд. Тибқи натиҷаҳои тадқиқот 23 кори илмӣ ба табъ расидааст, ки аз ҷумла 6-тоаш дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, 17 тезиси маърӯзаҳо дар маводҳои конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳурияйӣ ва симпозиумҳо ба табъ расидааст.

### **Камбудиҳои диссертатсия**

Дар он камбудиҳои зерин дида мешаванд:

1) дар диссертатсия ба таври назариявӣ муайян кардани зичӣ бо муодилаҳои намуди Тейт оварда шудааст, вале ҳисобкуни хатогиҳои муодилаҳои ҳосилкардашуда оварда нашудааст.

2) Дар замима муқоисаи натиҷаҳои таҷрибавӣ ва ҳисобкуниҳо ба воситай муодилаҳои эмпирӣ оварда шудааст, вале, фоизи хатогӣ нишон дода нашудааст.

3) Дар диссертатсия баъзе хатогиҳои имлой ва техникий дида мешаванд.

Ин камбудиҳои зикргардида ҳарактери тавсиявӣ дошта арзиши илмии диссертатсияро кам наменамляд.

**Хулоса оид ба кор:** Рисолай илмии Шарипов Сафарбай Муродалиевич дар мавзуи «Таъсири нанозаррачаҳо (дуда, нанонайчаҳои карбонӣ) ба тағийирёбии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши метилбутилкетон дар фазаи гузариш ва параметрҳои гуногуни ҳолат» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо пешниҳод шудааст, тадқиқоти илмӣ-таксусии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба тамоми талабот ва меъёрҳои «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ» (Карори Ҳукумати ҶТ, №267 аз 30.06.2021) ҷавобгӯ мебошад ва ба пуррагӣ аз рӯи талаботи бандҳои шиносномаи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо омода гардидааст.

Рисола дар сатҳи баланди илмӣ-тадқиқотӣ таълиф ёфта, ба талаботи кори диссертационӣ пурра ҷавобгӯ мебошад. Автореферат ва 23 мақолаи интишорнамудаи диссертант, ки шаштои онҳо дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфташуда ба табъ расидаанд, мазмuni умумии диссертасияро бозгӯ менамоянд.


Муаллифи диссертасия, бешубҳа, сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 01.04.14 – Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо мебошад.

**Мудири кафедраи илмҳои компьютерии**

**Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи**

**Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ**

**номзади илмҳои техникӣ, дотсент**

 Шарипов А.П.

**Имзои Шарипов А.П., -ро тасдиқ мекунам:**

**Сардори ШК ва КМ ДДК ба номи**

**Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ**

 Амиров Ф.

